

**УДК 36.1/5  
ББК 65.261.94**

**БУЧАИ ОИЛА –  
НИШОНДИҲАНДАЙ  
ДАРАҶАИ ЗИНДАГӢ**

**Негматова Шоҳида Гуфроновна,  
омӯзгори кафедраи менеҷменти ДДҲБСТ  
(Тоҷикистон, Ҳуҷанд)**

**СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ –  
ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ  
ЖИЗНИ**

**Негматова Шоҳида Гуфроновна,  
преподаватель кафедры менеджмента ТГУПБП  
(Таджикистан, Худжанд)**

**FAMILY BUDGET AS LIFE  
STANDARD INDICATOR**

**Negmatova Shokhida Gufronovna,  
lecturer of the department of management under the  
TSULBP (Tajikistan, Khujand)  
E-MAIL: shohida17@mail.ru**

**Калидвоҷаҳо:** буҷа, нақша, даромад, молҳои ҳӯрокворӣ ва гайриозуқа, андоҳо, пардоҳтҳои ҳатми, ҳароҷоти истеъмолӣ, таваррум, пасандоз

Дар мақола доир ба буҷаи оила, ки аз даромад ва ҳароҷоти иборат аст, маълумот оварда шудааст. Манбаъҳои асосии даромади оила ва маркиби даромаду ҳароҷоти он зикр гардида, ташаккул ва истифодаи буҷаи оила шарҳ дода шудааст. Барои баланд бардоштани дараҷа ва сифати иқтисодиёти оилавӣ, нақшагирии буҷаи оила, ки талаботи ҳар узви оиларо ба назар мегирад, пешниҳод гардидааст. Таҳлили даромаду ҳароҷоти оилаҳо дар сатҳи ҷумхурисо вилояти Суғд дар солҳои 2011-2016 гузаронида шудааст, ки ҳадафи он муайян кардани устувории молиявии оилаҳо мебошад. Ҳамчунин, мартиби нақшагирии буҷаи оилавӣ, ки аз қисмҳои асоснок иборат аст, пешниҳод гардидааст. Таъсири назарраси таваррум ба иқтисоди оилаҳои камбизоат, ки аз дастгирии давлатӣ барҳурдоранд, нишон дода шудааст. Бо мақсади баланд бардоштани иқтисодиёти оилавӣ, истифодаи оқилонаи даромади пулӣ, инчунин таъмини шитиголи аъзои оила тавсияҳо пешниҳод шудаанд.

**Ключевые слова:** семейный бюджет, план, доход, продовольственные и непродовольственные товары, налоги, обязательные платежи, потребительские расходы, инфляция, сбережения

Дана информация о бюджете семьи, состоящем из доходов и расходов. Показаны основные источники и структура семейных доходов и расходов, а также формирование и использование семейного бюджета. Для повышения уровня и качества жизни, стабилизации семейной экономики представлено планирование семейного бюджета, учитывающего потребности членов семьи. Проведен анализ доходов и расходов по республике и по Согдийской области за 2011-2016 годы, целью которого является определение финансовой устойчивости семьи, а также предложен порядок составления бюджета семьи, состоящий из обоснованных частей. Показано значительное влияние инфляции на экономику малоимущих слоев населения, получающих государственную поддержку. В целях повышения экономического положения семьи рекомендовано разумное использование денежных доходов, а также обеспечение занятости её членов.

---

**Key words:** family, budget, plan, income, food stuffs and non-eatable goods, taxes, obligatory payments, consumers' expenses, inflation, savings

The author of the article adduces an example of a family whose budget consists of incomes and expenses. Attention is focused on main sources and structure of both the formers and the latters; formation and usage of family budget being shown accurately. Planning of family budget with taking into account family members' needs is presented as elevation of life's standard and quality, stabilization of family's economy. The author has conducted the analysis in reference to incomes and expenses over the republic and separately over Sughd viloyat for 2011 – 2016; the goal of it being a determination of family's financial stability; regularly averaged budget consisting of well-grounded items being proposed too. Considerable affection of inflation over the economy of indigent layers of population enjoying statal support is underscored. In order to rise family's economy reasonable usage of family's incomes is recommended; members' employment is to be carried out when possible as well.

Дар давраи гузариши мамлакат ба муносибатҳои бозорӣ қисми зиёди оилаҳо мушкилиҳои молиявиро аз сар мегузаронанд, чунки истифодаи маблағ барои рӯзгузаронӣ кифоя нест. Рӯзгор аз ҳар як оила идоракуни оқилонаи даромаду ҳарочотро талаб менамояд. Аз ин рӯ, пеш бурдани ҳочагидории сарфакорона, оқилона ва андешакоронаро то одитарин ҳарҷҳо на танҳо дар сатҳи мамлакату корхона, балки дар оила низ пеш бояд гирифт.

Мусаллам аст, ки чӣ қадаре ки ҳочагидори хонаводагӣ пурӯзвват ва аз ҷиҳати молиявӣ устувор бошанд, ҳамон қадар неқӯаҳволии мардуми қишвар баланд мегардад.

Ниишондиҳандаи асосии дараҷаи зиндагии оила буҷаи он ба ҳисоб меравад.

Буҷаи оила таъминоти пулии оила, таносуби даромад ва ҳарочоти пулии он мебошад. Ҳадафи асосии ташкили буҷаи оила дар он ифода мёбад, ки дар фосилаи муайяни вақт ҳарочот нисбат ба даромад камтар бошад [1,с.15].

Буҷаи оилавӣ натанҳо аз маҷмӯи даромаду ҳарочот, инчунин қисми сармояи молиявии он, маълумотҳои миқдорӣ ва сифатӣ, ки аз як тараф зери таъсири омилҳои макроиктисодӣ ва, аз тарафи дигар, ҳусусиятҳои ташкилии дохириоилавӣ, фаъолно-кии иқтисодӣ ва рафтори оқилонаи истеъмолии аъзои он вобастагӣ дорад, иборат аст [5,с.7].

Файласуфон роҳи ҳалли муаммоҳои ташаккул ва истифодаи буҷаи оиларо ҳанӯз дар давраҳои қадим ҷустуҷӯ мекарданд. Пайдоиши буҷаи оила ва моҳияти онро ба гайр аз иқтисодиёт боз бисёр илмҳо аз ҷумла иҷтимоӣ, сиёсати иҷтимоӣ, равоншиносӣ, демография, ҳуқуқ, сиёсатшиносӣ, таъриҳ ва ғайра меомӯзанд [7,с.144].

Ташаккул ва истифодаи буҷаи оила бо соҳтори оилавӣ алоқамандии зич дошта, дар гурӯҳбандии оилаҳо, аз ҷумла аз рӯи шумораи аъзои оила, шумораи фарзандон дар оила, бузургии оила тавсиф мешавад. Навъҳои соҳтори оилавӣ гуногуншакл буда, он бо алоқамандии ҳарактери оиладорӣ ва хешу таборӣ зоҳир мегардад.

Буҷаи оила, ба монанди дигар буҷаҳо, аз қисматҳои даромад ва ҳарочот иборат мебошад. Дар қисмати даромади буҷаи оила ҳамаи намуди маблағҳои воридшуда ба ҳочагии оилавӣ ва дар қисмати ҳарочот бошад, ҳарҷҳои эҳтимолӣ барои маводи озуқаворӣ, молҳои ғайриозуқа, пардохтҳо барои хизматрасонӣ ва дигар ҳарочот ба ҳисоб гирифта мешавад.

Таркиби асосии буҷаи оилавиро дар алоҳидагӣ баррасӣ менамоем: даромад

---

чамъи маблағҳои пулӣ ва неъматҳои моддие аст, ки оила дар фосилаи муайяни вакт ба даст овардааст. Дараҷаи даромади аҳолӣ индикатори муҳими некӯаҳволии ҷамъият буда, омили муайянкунандай имконоти иҷтимоии аҳолӣ, аз қабили истироҳат, донишандӯй, нигоҳдории саломатӣ ба шумор меравад.

Ба андозаи даромади оилавӣ ҳачми музди меҳнат, тафтириёбии нархи лавозимоти рӯзгор, дараҷаи фаровонии бозори истеъмолӣ бо мол ва гайраҳо таъсир мерасонанд.

Андозаи буҷаи оила аз бисёр омилҳо вобастагӣ дорад: миқдори аъзои оила, шумори коргарон дар оила ва андозаи маоши онҳо, нафақаҳӯрон, идроргирандагон ва ононе, ки дар таъминоти оила ҳастанд. Барои ташаккули буҷаи оила нархи молҳои озуқаворӣ ва гайриозуқа, инчунин хизматрасониҳо таъсири бағоят қалон мерасонад.

Пеш бурдани ҳочагидории молиявии оила таъсиси чунин низомро ба роҳ мемонад, ки ҳисоби аниқи рӯзмарра, моҳона, солонаи даромаду ҳароҷоти оилавӣ, банақшагирии ҳарсолаи буҷаи оила, таҳлили иҷрои он, ислоҳу тасҳехи онро дар оянда тақозо менамояд [3, с.42].

Ҳар оила ҳароҷоти доимии ҳудро дорад, ки онҳоро пешакӣ ба нақша гирифтан лозим меояд. Назорат ва ҳисоби онҳо дар шаклҳои гуногун ба амал меояд, ки барои бурдани ҳочагидории оила ёрӣ мерасонад ва гувоҳӣ медиҳад, ки маблағи мавҷуда самаранок истифода бурда мешавад. Аз ин ба чунин ҳулоса омадан мумкин аст, ки вазифаи аввалин дараҷаи баланд бардоштани дараҷаи зиндагии оила таҳия ва истифодаи оқилонаи буҷаи оила ба ҳисоб меравад.

Ҳочагидории муштарак ҷой доштани буҷаи умумиро талаб менамояд, ки ҳар узви оила ба захира ё буҷаи оила саҳми алоҳидаи ҳудро мегузорад.

Манбаъҳои асосии даромадҳои оилавӣ музди кор, қўмакпулиҳои давлатӣ, иҷтимоӣ, даромад аз моликият, даромад аз ҳочагии ёрирасон ва фаъолияти соҳибкорӣ аст.

Дар марҳилаи гузариш ба иқтисоди бозорӣ ин даромадҳо дар ҳачми даромадҳои аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон тафтири ёфтанд: ҳиссаи музди кор аз 71,5% соли 1990-ум ба 29,9% дар соли 1998-ум паст фаромад ва дар солҳои минбаъда он тадриҷан дубора рӯ ба афзоиш ніҳода, дар соли 2016 ба 46,7% баробар шуд [4, с.50]. Ҳамин тамоюл айнан дар ҳамаи вилоятҳои ҷумҳурӣ, инчунин вилояти Суғд дида мешавад.

Барои муайян намудани дараҷаи зиндагии аҳолӣ Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд мувофиқи барномаи корҳои оморӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят мунтазам тадқиқоти буҷаи оиларо гузаронида истодааст.

Чи тавре ки зикр гардид, дар соҳтори даромади умуми оилавӣ музди кор ҳиссаи назаррасро ишғол мекунад. Дар корхонаҳои ҳусусӣ музди кор аз рӯи андозаи фонди музди меҳнат тибқи салоҳиди масъулин муқаррар карда мешавад, вале он набояд аз музди кори ҳадди ақалл, ки давлат муайян кардааст, кам бошад. Дар соли 2011 ҳиссаи музди кор дар соҳтори даромади аҳолӣ аз ҳама зиёд буда 39%-ро ташкил додааст, ҳиссаи аз ҳама камтарин ба даромад аз моликият ва фурӯши молу мулки гайриманқул рост меояд, ки он ба 0,5% баробар аст. Дар ин сол ҳиссаи нисбатан зиёдтарин баъди музди кор ба дигар даромадҳои пулӣ, аз он ҷумла ба даромад аз фаъолияти тиҷоратию мустақилонаи қасбӣ рост меояд [10, с.112].

Дар таркиби дигар даромадҳо, ба ақидаи мо, ҳиссаи даромад аз муҳочирияти меҳнатӣ хеле назаррас аст. Ба сабаби он ки даромади мазкур бо роҳҳои мухталиф ба қишивари мо ворид мегардад, муайян кардан ҳачми аниқи он мушкил аст. Қисми

арзандай даромад дар соли таҳлилшаванд ба зиммай даромад аз хоҷагии ёрирасони шахсӣ рост омад, ки он 26,4%-ро ташкил кард.

Аз рӯи нишондиҳандаҳои соли 2016 бармеояд, ки ҳиссаи музди кор назар ба соли 2011 қариб 20% афзуза, нисбат ба соли 2015-ум 6,7% боло рафтааст.

Тағйирёбии даромади аҳолӣ дар вилояти Суғд дар соли 2016 собит месозад, ки даромад нисбати соли 2015 ба андозаи 10,1% ва нисбати соли 2011-ум 35,7% афзузааст. Нишондиҳандаи мазкур гувоҳӣ медиҳад, ки даромад сол аз сол афзуза, назар ба солҳои пешин тамоюли боловаӣ дорад. Ин тамоюл баҳусус дар боловавии ҳиссаи даромад аз музди кор ва нафақа ёрдампулиҳо дида мешавад.

**Чадвали 1. Ҳисоби миёнаи даромади аҳолии вилояти Суғд (аз рӯи маълумоти тадқиқоти интихобии хонаводаҳо) може ба як узви хонавода**

	2011		2015		2016		c.2016 нисбат ба соли 2015 бо %	c.2016 нисбат ба соли 2011 бо %
	бо сомонӣ	бо ҳисоби фонд %	бо сомо- нӣ	бо ҳи- соби фонд %	бо сомонӣ	бо ҳи- соби фонд %		
Ҳамагӣ	308,34	100,0	380,01	100,0	418,52	100,0	110,1	135,7
аз он ҷумла: - даромадҳои меҳнатӣ	120,39	39,0	196,96	51,8	244,80	58,5	124,3	203,3
- нафақа, ёрдампулӣ, стипендия, пардохтҳои ҷуборонӣ, аз ҷумла кӯмаки башардӯстона	11,09	3,6	20,30	5,3	22,74	5,4	112,0	205
- даромад аз моликият ва фурӯши молу мулки гайриманқул	1,65	0,5	0,01	0,1	0,83	0,2	83	50,3
- даромад аз хоҷагии ёрирасони шахсӣ	81,37	26,4	70,62	18,6	51,18	12,2	72,5	62,9
- дигар даромадҳои пулӣ (аз ҷумла даромад аз фаъолияти тиҷоратӣ ва фаъолияти мустақилонаи қасбӣ)	93,84	30,5	92,12	24,2	98,97	23,7	107,4	105,5

*Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, с. 2017, с. 112-115*

Аз нишондиҳандаҳои омории солҳои охир дар вилоят бармеояд, ки ҳиссаи даромад аз хоҷагии ёрирасони шахсӣ торафт коҳиш мебад. Нишондиҳандаи мазкур агар дар соли 2015-ум 7,8% (18,6-26,4) назар ба соли 2011 ва дар соли 2016-ум назар ба соли 2015-ум 6,4% (12,2-18,6) ва назар ба соли 2011-ум 14,2% (12,2-26,4) кам шудааст.

Сабаби ин ҳодиса тағйирёбии соҳтор дар соҳаи қишоварзӣ, аз ҷумла пайдо шудани хоҷагиҳои дехқонӣ ё фермерӣ ва амали босамари онҳо мебошад.

Ба дигар даромадҳои пулӣ (аз ҷумла даромад аз фаъолияти тиҷоратӣ ва фаъолияти мустақилонаи қасбӣ) даромади шаҳрвандон аз фаъолияти тиҷоратӣ, ки бе таъсиси шахси ҳукуқӣ ба роҳ монда шудааст, тааллуқ дорад. Ба ин намуди даромад асосан се гурӯҳи шуғл доҳил мешаванд:

- савдои номуташаккили ҳусусӣ;

- 
- истехсолоти хонагӣ ва хунармандӣ;
  - хизматрасониҳои хусусӣ.

Хизматрасониҳо барои таъмири хона, омӯзгории хонагӣ, хизматгари хона, доя, мураббияи оиласавии хориҷӣ, тарҷумаи матнҳои хориҷӣ, киро кардани ронанда, либосдӯзӣ низ аз қабили машғулоти соҳибкории хонагӣ маҳсуб мешаванд.

Даромад аз фурӯши моликияти ба дастомада ва ё моликияти ба ичора додашуда даромад аз моликият маҳсуб мегардад.

Нафақа, ёрдампулӣ, стипендия, пардохтҳои ҷубронӣ, аз ҷумла қӯмаки башардӯстонаро давлат ба он табақаи камбизоати аҳолӣ мепардозад, ки худашонро таъмин карда наметавонанд. Дараҷаи таъминоти талабот ва сифати рӯзгордории оила ба даромади воридшаванда вобастагии зич дорад. Аксарияти камбизоатонро одатан аҳолии дехот, шаҳракҳо, ки оилаҳои серфарзанданд, ашҳоси бесарпаноҳ ё маъюбон, ташкил медиҳанд.

Барои аз байн бурдани камбизоатӣ соҳиби ҷои кор будани шахс аҳамияти бағоят қалон дорад. Бекорӣ ҳавфи камбизоатиро меафзояд.

Дар соли 2016 дараҷаи бекорони расман сабти ном шуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 2,3 %-ро ташкил дод [9, с.81]. Ин нишондиҳанда нисбат ба нишондиҳандаи давлатҳои тараққикарда чандон зиёд нест. Лекин барои кам кардани сафи камбизоатон ва мустаҳкам кардани институти оила давлат бояд сиёсати ҳавасмандгардонии иштиғолро ба роҳ монад, одамонро тариқи баланд бардоштани музди кор ва таъмини кафолатҳои иҷтимоӣ ҳавасманд намояд.

Барои банақшагирии бучай оила ҳамаи ҳарочоти ҳатмиро ба ҳисоб гирифтанд лозим аст. Ҳарочоти ҳатмии аъзои оиларо ҳисоб намуда, қисми ҳарочоти нақшай бучай оиларо тартиб додан мумкин аст.

Ҳарочоти оиларо ба чунин ғурӯҳҳо ҷудо кардан мумкин аст:

**1. Андозҳо.** Асоситарин андозҳо, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оилаҳо месупоранд, андози даромад ва андози моликият мебошанд.

**2. Пардохтҳои ҳатмӣ.** Ба ин намуди ҳарочоти хонапулӣ, пули телефон, маблағи таълим, боғчай бачагон, қарз ва фоизи қарз, сугуртапулӣ ва гайра доҳил мешаванд. Ин ғуна пардохтҳо бояд сари вақт пардохт гарданд, чунки онҳо ҳатмианд.

**3. Ҳарочоти истеъмолӣ.** Ба ин ғуна ҳарочоти ҳарчи маводи ҳӯрокӣ, ҳарочоти ҳоҷагидорӣ-ҳарочоти зиндагии ҳаррӯза, либос, пойафзол, предметҳои истеъмоли шаҳсӣ барои қалонсолон ва қӯдакон, ҳаридани мебел, предметҳо барои нигоҳубин ва пешбури ҳоҷагии хонаводагӣ, техникии рӯзгор, инчунин ҳарочоти таъмини талаботи маданий ва аҳборӣ, ҳарочоти замини наздиҳавлигӣ, варзиш, сайёҳӣ, дамгирий, табобат, нақлиёт, ҳарочоти гайричаашмдошт ва гайра доҳил мешаванд.

**4. Пасандоз** – воситаҳои пулӣ, ки оила барои ҳарчи оянда мегузорад.

Ҳоло дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин шаклҳои пасандоз истифода мешаванд:

- маблағгузорӣ ба моликияти манқул ва гайриманқул;
- маблағгузорӣ дар бонк (депозит);
- ҳариди арзи хориҷӣ.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараёни пасандоз ҳусусиятҳои ҳудро дорад, зеро маблағҳои ба депозит гузошташуда на он қадар зиёданд. Сабаб дар он аст, ки аҳолии мамлакат даромади нисбатан паст дошта, ҳоло ҳам андӯҳти маблағ ба ҳукми одат надаромадааст ва аксари он дар намуди маблағҳои кӯтоҳмуддат зоҳир мешавад.

Мувофиқи мушохидаҳои сотсиологӣ наздик 20% аҳолӣ пасандозҳои нисбатан зиёд доранд. Дар ин ҷо сухан аз шаҳрвандони фаъолтаре меравад, ки бо мақсади харидани хона ё автомобил маблағ ҷамъ кардаанд.

**Ҷадвали 2. Ҳисоби миёнаи ҳароҷоти аҳолӣ дар вилояти Суғд ба як узви хонавода дар як моҳ (аз рӯи маълумоти тадқиқоти интихобии хонаводаҳо)**

	2011		2015		2016		c.2016 нисбати с. 2015 бо %	c.2016 нисбати с. 2011 бо %
	бо сомонӣ,	бо ҳисоби фоиз %	бо сомонӣ	бо ҳисоби фоиз %	бо сомо- ниӣ	бо ҳисоби фоиз %		
Ҳамагӣ	292,35	100,0	349,21	100,0	396,60	100,0	113,6	135,6
аз он ҷумла: а) ҳароҷоти истеъмолӣ	258,28	88,3	318,83	91,3	347,69	87,7	109,0	134,6
аз онҳо: -барои ҳариди хӯрокворӣ	137,39	53,2	176,17	55,3	178,64	51,4	101,4	130,0
-барои ҳариди маҳсулоти гайриозука	91,68	35,5	98,40	30,8	110,29	31,7	112,1	120,3
-барои ҳариди машрубот	0,74	0,3	0,51	0,2	0,44	0,1	86,3	59,5
-барои пардоҳти хизмати шаҳсӣ	28,47	11,0	43,75	13,7	58,32	16,8	133,3	204,8
б) андозҳо, пардоҳтҳо	34,07	11,7	30,38	8,7	48,91	12,3	161	143,6

*Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, с. 2017, с. 112-115*

Агар ба истифодাদаромади аҳолӣ дар вилояти Суғд назар афканем, аз он (ҷадвали 2) бармеояд, ки дар соли 2011 қисми зиёди маблағҳои оилавӣ барои пардоҳти хӯрокворӣ 53,2% ва гайриозука 35,5% сарф шудааст. Барои пардоҳти хизматҳои шаҳсӣ аҳолӣ дар ин мӯҳлат 11%-и даромадашро сарф намуда, 11,7%-и даромад ба андоз ва пардоҳтҳои ҳатмӣ истифода шудааст.

Мувофиқан соли 2015 ва 2016 низ афзалияти ҳиссаи баланди истифодাদаромад ба молҳои хӯрокворӣ 55,3% ва 51,4% ба назар мерасад ва тамоюли болоравии ҳиссаи молҳои гайриозука 30,8% ва 31,7% амалӣ шудааст, ки ин гувоҳӣ аз он медиҳад, ки бештари даромади хонавода барои маводи истеъмолӣ сарф шудааст. Дар соли 2016 ҳиссаи истифодাদарои маблағҳои умуми оилавӣ барои пардоҳтҳои хизматҳои шаҳсӣ 16,8% ва андозҳо 12,3%-ро ташкил додааст.

Мувофиқи маълумоти оморӣ, дар соли 2016 нисбат ба соли 2011 ва соли 2015 аз рӯи ҳамаи моддаҳои ҳароҷот болоравӣ ба амал омадааст. Сохтори ҳароҷот онро собит менамояд, ки ҳиссаи зиёдтарини ҳарҷҳои аҳолӣ мазмуни истеъмолиро дошта ҳарчи зиёдтарини аҳолӣ ба маводҳои хӯрока рост меояд. Инчунин ҳарчи хизматрасониҳо низ тамоюли болоравӣ дорад.

Ҳамин тавр, болоравии даромадҳои пулӣ аҳолӣ назар ба ҳароҷот дар вилояти Суғд аз беҳтар шудани сатҳи зиндагӣ ва болоравии дараҷаи некӯаҳволии оилаҳо шаҳдат медиҳад.

Ба буҷаи оилавӣ таваррум таъсир мерасонад. Таъсир таваррум ба оилаҳои

---

камбизоат махсусан назаррас аст, ки аксари оилаҳои серфарзанд ба ин гурӯҳ дохил мешаванд. Зиёд будани масраф ба истеъмолот дар таркиби ҳарочоти оилаҳои мазкур нишондиҳандай мансубияти онҳо ба оилаҳои камбизоат ба ҳисоб меравад.

Дар ин ҳолат дастгирии давлатӣ, ки ба қӯмаки оилаҳои камбизоат равона гардидааст, аҳамияти махсус қасб мекунад.

Бо мақсади баланд бардоштани самарабахшии таҳия ва истифодаи бучай оилавӣ дар сатҳи минтақа манбаи аниқи аҳборӣ доир ба ҳолати моддии оиларо ташкил намуда, низоми чорабиниҳои иҷтимоии таъмини оилаҳои камбизоатро такмил додан лозим аст.

Аз таҳлили боло ба хулоса омадан мумкин аст, ки бучай оила ҳолати иҷтимоӣ-иқтисодӣ, фаъолнокии соҳибкорӣ, дараҷаи зиндагӣ, сатҳи маълумотнокӣ, иқтидори маблагузории оилаҳоро инъикос менамояд.

Идоракунии оқилонаи даромадҳои оилавӣ дар асоси нақшҳои аз рӯи маблагҳои воқеии оилавӣ мураттабгардида пеш бурдани зиндагӣ, фаро гирифтани аксари аъзои қобили меҳнати оила ба қасбу кори мақбули шаҳсӣ, истифодаи оқилонаи захираҳои моддӣ, пулӣ ва меҳнатии оила, баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва ҳаёти шоистаи онро имконпазир менамояд.

Барои самаранок тартиб додани бучай оилавӣ бояд чунин корҳо амалӣ гарданд:

1. Тартиб додани бучай оқилонаи воқеии оилавӣ дар асоси захираю имкониятҳои мавҷудаи оила;
2. Баъди ба итном расидани марҳилаи муайян, гузаронидани таҳлили иҷрои бучай оила ва қабул кардани қарорҳои мувоғиқ барои такмили он;
3. Баланд бардоштани маърифати иқтисодии аъзои бекори оила ва саҳмгузории онҳо дар таъсиси буча ва пасандози оилавӣ (ташкили истехсолоти хонагӣ ё ҳунармандӣ);
4. Дастигирӣ давлатӣ ба оилаҳои камбизоате, ки дар ҳақиқат мӯҳтоҷанд;
5. Аз тарафи агентии омори минтақа пешниҳод кардани иттилои аниқ доир ба даромад ва ҳарочоти оилаҳо.

Дар умум нақшай бучай аниқ омодонамудаи оила ва аз рӯи он ташкил намудани фаъолияти ҳоҷагидорӣ, оилаҳоро сӯи мақсад мебарад ва мутаносибан иқтисодиёти мамлакатро низ рушд мебахшад.

Ҳамин тавр, банақшагирии бучай оила имконият медиҳад, ки ояндаи рӯзгордорӣ пешакӣ муайян гардида, талабот пурра қонеъ шаванд, самаранокии дараҷаи зиндагӣ таъмин ва заминай функуни даромад дар оила пайдо гардад.

#### **Пайнавишт:**

1. Резник С.Д., Бобров В.А. Управление семейной экономикой: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп.- М., 2003. - 461 с.
2. Чойжасанова А.Ц. Экономические ресурсы домашних хозяйств как основа развития социально-экономической системы региона// Российское предпринимательство. ВСГУТиУ- 2014. -№ 23(269). - С.176-186.
3. Абакумова Н.Н., Подовалова Р.Я. Политика доходов и заработной платы. - Новосибирск // НГАЭиУ, 1999. - С.41-82.
4. Зокирова Ш.М. Проблемы регулирования доходов населения. -Худжанд: Ҳурросон 2007. - 157 с.

- 
5. Медведев В. Д. *Семейный бюджет в условиях социально-рыночной трансформации российской экономики: автореф. дисс. к.э.н.: 08.00.05. – Волгоград, 2000.* - 24 с.
  6. Зокирова Ш.М. Тенденции изменения доходов в условиях перехода к рыночной экономике. // Экономика Таджикистана: стратегия развития. – Душанбе. - № 3, 2005. – С. 58-70.
  7. Джонакова Г.А. Бюджет семьи и его влияние на качество жизни населения //Вестник ТНУ - Душанбе 2017, №2/6. - С. 144-148
  8. Жадан И.Э. Бюджет семьи как показатель уровня жизни //Вестник Саратовского государственного социально - экономического университета. - 2009. - №1 (25). - С.15-17.
  9. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон – 2017, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 2017.- 521с.
  - 10.Омори солонаи вилояти Сӯғд – 2017, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Сӯғд 2017. - 372 с.

**Reference Literature:**

1. Reznik S. D., Bobrov V. A. *Management with Family's Economy // manual. The 2<sup>nd</sup> edition, revised and enlarged.* – M; 2003. – 461 pp.
2. Choyzhalsanova A. Ts. *Economy Resources of Households as a Ground for Development of Social-Economics System of the Region // Russian Entrepreneurship.* 2014, N23 (269). VSGUT and U. – pp. 176-186.
3. Abakumova N. N., Podovalova R. Ya. *The Policy of Incomes and Wages.* Novosibirsk // Novosibirsk State Academy of Economy and Management, 1999. – pp. 41-82.
4. Zokirova Sh. M. *Problems of Regulation in Regard to Population's Incomes.* Khujand: Khuroson, 2007. – 157 pp.
5. Medvedev V. D. *Family Budget under the Conditions of Social Market Transformation of Russian Economy / Synopsis of candidate dissertation in economy. Index 08. 00. 05.* – Volgograd. 2000. – 24 pp.
6. Zokirova Sh. M. *Tendencies of Income Changes under the Conditions of Transition to Market Economy.* – Dushanbe // Economy of Tajikistan: Strategy of Development. 2005, N3. – pp. 58-70
7. Djonakova G. A. *Family Budget and its Sway over Life Quality of Population // Bulletin of TNU (Tajik National University) 2017, N2/6.* – pp. 144-148
8. Zhadan I. E. *Family Budget as Life Standard Indicator // Bulletin of Saratov State Social-Economic University.* 2009, N1 (25). – pp. 15-17
9. *Tajikistan Republic Annual. Statistical Agency under the Auspices of TR President.* 2017. – 521 pp.
10. *Statistical Report of Sughd Viloyat. Statistical Agency under the Auspices of Tajikistan Republic President in Sughd Viloyat.* 2017. – 372 pp.